

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 06.09.2019 №158

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1877/1-842	Муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон “Баҳористон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ-сохтмонӣ ва мебел	Номгӯӣ	39	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1878/1-843	МД “Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина”	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯроқворӣ ва конселярӣ	Номгӯӣ	51	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1879/1-844	Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	22	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1880/1-845	Корхонаи воҳиди давлатии “Маркази дастгирии амалиётҳои молиявии байнибуҷетӣ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Хариди автомашина	Адад	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1881/1-846	Хадомоти шиносномавию бақайдгирии ВКД ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ, мебел, таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	40	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1882/2-607	Кӯдакистони №159 н. Шоҳмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҷҳизоти техникӣ ва мебел	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1883/2-608	Хонаи кӯдакони ш. Турсунзода	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	33	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1884/2-609	Муассисаи давлатии Маркази тиббии шаҳрии №3	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1887/2-610	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шоҳмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Либоси корӣ	Номгӯӣ	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1885/9-304	Беморхонаи №2-и ш. Турсунзода	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯӣ	148	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1886/9-305	Стансияи дезинфексионии ш. Душанбе	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои лабораторӣ	Номгӯӣ	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1889/9-306	МД “Маркази ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз бемориҳои сил”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои реагентӣ	Номгӯӣ	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1890/9-307	МД “Маркази ҷумҳуриявии тиббию генетикӣ”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои реагентӣ	Номгӯӣ	31	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
407/12-24	МДТ Коллеҷи тиббии н. Данғара	227-66-04	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
388/45-3	Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина”	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

406/12-23	Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои тиббӣ	Номгӯй	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат наоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод наоянд. Мухлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз чониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Наояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок наоянд.</p>							